

“Тасдиқ шудааст”
Бо Қарори Шӯрои назирони
Ҳазинаи суғуртаи пасандозҳои
шахсони воқеӣ
Пайнавишти №__
«__» _____ 20__ с.

Тартиби пардохти ҳаққи узвият, пардохтҳои тақвимӣ ва пардохтҳои иловагӣ

I. Муқаррароти умумӣ

1. Тартиби пардохти ҳаққи узвият, пардохтҳои тақвимӣ ва пардохтҳои иловагӣ (минбаъд - Тартиб) аз ҷониби Ҳазинаи суғуртаи пасандозҳои шахсони воқеӣ (минбаъд - Ҳазина) дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи суғуртаи пасандозҳои шахсони воқеӣ” муқаррар шудааст.

2. Тартиби мазкур пардохти ташкилоти қарзӣ ба суратҳисоби Ҳазина дар Бонки миллии Тоҷикистон, масъалаҳои пурра ё сари вақт пардохт накардани пардохтҳо ба Ҳазина ва ҷавобгарӣ барои насупоридани пардохтҳоро танзим менамояд.

II. Пардохти ҳаққи узвият

3. Ташкилоти қарзӣ дар давоми се рӯзи баъди гирифтани иҷозатномаи Бонки миллии Тоҷикистон ба андозаи 0,5 фоизи ҳадди ақалли сармояи оинномавӣ ҳаққи бебозгашти узвиятро ба Ҳазина бо пули миллий пардохт мекунад.

4. Дар ҳолати зиёд гардидани сармояи оинномавии ташкилотҳои қарзӣ ҳаққи узвияти иловагӣ супорида намешавад.

5. Ташкилоти қарзии дар натиҷаи азнавташкилдихӣ (муттаҳидшавӣ, ҳамроҳшавӣ, тақсимшавӣ, ҷудошавӣ, табдилдихӣ) ба амал омада, аз пардохти ҳаққи узвият ба Ҳазина озод карда мешавад ва мутобиқи ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда ҳамчун ворис, ҳуқуқу ӯҳдадорҳои ташкилоти қарзиро дар Ҳазина ба зимма мегирад.

6. Бо қарори Ҳазина мӯҳлати пардохти ҳаққи узвият барои ташкилотҳои қарзии алоҳида метавонад тамдид карда шавад.

III. Пардохти пардохтҳои тақвимӣ

7. Ташкилоти қарзӣ бояд ҳар семоҳа ба андозаи 0,25 фоизи бақияи миёнаи семоҳаи гузаштаи пасандозҳои шахсони воқеии дар ташкилоти қарзӣ мавҷудбуда, ки суғурта мешаванд, ба истиснои пасандозҳои шахсони воқеии дар моддаи 24

қонун номбаршуда, бо пули миллий пардохтҳои тақвимии бебозгаштро пардохт намояд.

8. Ташкилоти қарзӣ ба суратҳисоби Ҳазина то бистуми моҳи якуми пас аз семоҳаи анҷомёфта пардохтҳои тақвимино пардохт мекунад. Дар ҳолати рост омадани охири рӯзи пардохт ба рӯзи истироҳат, рӯзи якуми пас аз рӯзи истироҳат рӯзи охири пардохт ҳисобида мешавад.

9. Бақияи миёнаи ҳаррӯзаи тавозунии пасандозҳои суғурташуда барои семоҳа заминаи ҳисобкунии пардохтҳои тақвимӣ ба ҳисоб меравад.

10. Барои муқаррар кардани пардохтҳои тақвимӣ аз рӯи пасандозҳои суғурташуда бо аъёри хориҷӣ бақияи ҳаррӯзаи тавозунии онҳо бо пули миллий аз рӯи қурби расмӣ муқарраркардаи Бонки миллии Тоҷикистон дар охири рӯз истифода мешавад.

11. Ҳар як ташкилоти қарзӣӯҳдадор аст ҳар се моҳ, ба шартӣ дар ин муддат дар ташкилоти қарзӣҷой доштани ҳолати суғуртавӣ, дар рӯзи ба вуқӯъ омадани ҳолати суғурта пардохтҳои тақвимино пардохт намояд.

12. Маъмурияти муваққатӣ аз ҷониби Бонки миллии Тоҷикистон дар ташкилоти қарзӣ таъин гардида метавонад, пардохти пардохтҳои тақвимино ба Ҳазина боз дорад. Дар ин ҳолат ӯҳдадориҳои ташкилоти қарзӣ аз рӯи пардохтҳои тақвимӣ нигоҳ дошташуда, мӯҳлати пардохти он то ба анҷом расидани фаъолияти маъмурияти муваққатӣ тамдид карда мешавад. Пардохти пардохтҳои тақвимӣ аз ҷониби ташкилотҳои қарзӣ аз рӯзи анҷом ёфтани фаъолияти маъмурияти муваққатӣ оғоз карда мешавад.

13. Бо Қарори Шӯрои нозирони Ҳазина бо мақсади нигоҳдории суботи молиявӣ дар низоми бонкӣ, мӯҳлати пардохти пардохтҳои тақвимӣ барои ташкилотҳои қарзии алоҳида метавонад тамдид карда шавад.

IV.Пардохти пардохтҳои иловагӣ

14. Ташкилотҳои қарзӣ, ба истиснои ташкилоти қарзие, ки дар он ҳолати суғуртавӣ ба вуқӯъ омадааст, бо мақсади рафъи касри Ҳазина ба андозаи дукаратаи пардохтҳои тақвимӣ ба Ҳазина пардохтҳои иловагии якдафъаинаро месупоранд.

15. Андозаи пардохтҳои иловагӣ набояд аз андозаи дукаратаи пардохтҳои тақвимино аз ҷониби ташкилоти қарзӣ дар семоҳа охир пардохтшуда зиёд бошад.

16. Мӯҳлати пардохтҳои иловагӣ аз ҷониби Ҳазина муқаррар карда мешавад.

17. Пардохти пардохтҳои иловагӣ ӯҳдадориҳои ташкилоти қарзиро аз рӯи пардохти пардохтҳои тақвимӣ боз наредорад.

V.Назорати пардохтҳо

18. Ҳазина назорати пардохтҳоро дар рафти таҳлили ҳисоботи ташкилотҳои қарзӣ ва ҳангоми санҷиши ташкилотҳои қарзӣ, ки аз ҷониби Бонки миллии Тоҷикистон бо иштироки кормандони Ҳазина гузаронида мешавад, амалӣ менамояд.

19. Ҳазина ҳар семоҳа аз ташкилотҳои қарзии узви низоми суғуртаи пасандозҳои шахсони воқеӣ ҳисобот оиди бақияи миёнаи пасандозҳо дар суратҳисобҳои шахсони воқеиро гирифта онро ҳамачониба таҳлил менамояд. Дар асоси ҳисоботи пешниҳодшуда Ҳазина маблағи пардохтҳои тақвимӣ дар семоҳаи ҳисоботӣ ба Ҳазина пардохтшуда, ҳолатҳои пурра ё сари вақт пардохт накардани пардохтҳои тақвимӣ, инчунин маблағи барзиёд аз ҷониби ташкилотҳои қарзӣ пардохтшударо муайян менамояд.

20. Дар ҳолати бозхонди иҷозатномаи ташкилоти қарзӣ барои анҷом додани фаъолияти бонкӣ мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи барҳамдиҳии ташкилотҳои қарзӣ” ва анҷом ёфтани ўҳдадориҳои ташкилоти қарзӣ аз рӯи пардохти пардохтҳои тақвимӣ, Ҳазина муқоисаи ўҳдадориҳои ташкилоти қарзӣ аз рӯи пардохтҳои тақвимино мутобиқи ҳисоботи охиринаи ташкилоти қарзӣ ба Ҳазина амалӣ менамояд.

21. Тартиби иштироки кормандони Ҳазина дар санҷиши ташкилотҳои қарзии доир ба масъалаҳои марбут ба андоза ва сохтори ўҳдадориҳо аз рӯи пардохтҳо тибқи санадҳои меъёрии Бонки миллии Тоҷикистон муқаррар карда мешавад.

22. Ҳазина ҳуқуқ дорад аз ташкилотҳои қарзӣ дар шакли хаттӣ маълумот оиди пардохтҳо ба Ҳазинаро дархост намояд.

23. Дар ҳолати аз ҷониби ташкилоти қарзӣ барзиёд гузаронидани маблағи ҳаққи узвият, пардохтҳои тақвимӣ, пардохтҳои иловагӣ ё ноустуворона, маблағи зиёдатӣ гузаронидашуда барои ҳисоби намудани маблағҳои минбаъдаи пардохтҳои тақвимӣ истифода карда мешавад.

VI. Ҷавобгарӣ барои насупоридани пардохтҳо

24. Ташкилоти қарзӣ дар ҳолати пурра ё сари вақт пардохт накардани пардохтҳои тақвимӣ ё иловагӣ ўҳдадор аст иловатан барои ҳар як рӯзи таъхир ба андозаи як фоизи маблағи пардохтнашуда ба Ҳазина ноустуворона супорад.

25. Раиси Ҳазина дар бораи рӯенидани ноустуворона ба ташкилотҳои қарзӣ огоҳиномаи ирсол менамояд.

26. Ҳангоми муайян намудани ҳолатҳои пурра ё саривақт пардохт накардани ҳаққи узвият, пардохтҳои тақвимӣ, пардохтҳои иловагӣ ва ноустуворона Ҳазина ҳуқуқ дорад, ки ба Бонки миллии Тоҷикистон барои андешидани чораҳои ислоҳнамоӣ ва таъсиррасонӣ нисбати ингуна ташкилотҳои қарзӣ дархост ирсол намояд.

27. Ҳангоми аз ҷониби ташкилоти қарзӣ дар мӯҳлати се рӯз иҷро накардани огоҳиномаи мазкур, Ҳазина ҳуқуқ дорад дар бораи рӯенидани пардохтпулиҳои дахлдор бо ариза ба суд муроҷиат намояд.

28. Дар ҳолати аз ҷониби ташкилоти қарзӣ иҷро нагардидани ўҳдадориҳо аз рӯи пардохтҳо Ҳазина ҳуқуқ дорад ба Бонки миллии Тоҷикистон барои бозхонд намудани иҷозатнома ташкилоти қарзии мазкур барои ҷалби пасандозҳои шахсони воқеӣ дархост ирсол намояд.